

## СУРАТМАҶЛИСИ №1

Чаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001

10-уми декабри соли 2021

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионии бо фармони КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01-уми ноябри соли 2021, таҳти №311/01 тасдиқ гардида, 10 нафар иштирокдоранд, ки онҳо докторони илм аз рӯи ихтисоси диссертатсияҳои баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки чаласаи кушода эълон гардад. Пешниҳоди дигар нест? Нест. Қарор яқдилона қабул карда шуд.

### РҶЗНОМАИ МАҶЛИС:

#### 1. Дар бораи ташкили комиссияи эксперти:

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ доктори илмҳои сиёсӣ, профессор Зокиров Г.Н. дар бораи пешниҳоди диссертатсияи Муродова Н.С. дар мавзӯи “Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ иброз дошт.

Пешниҳод намуд, ки барои баррасии диссертатсияи комиссияи эксперти дар ҳайати доктори илмҳои сиёсӣ Каримов Ш., доктори илмҳои ҳуқуқ Азиззода У. ва доктори илмҳои таърих Акрамӣ З.И. ташкил карда шавад.

#### Қарор қабул карда шуд:

1. Комиссияи эксперти оид ба диссертатсияи Муродова Н.С. дар мавзӯи “Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ таъин карда шавад.

2. Ба ҳайати комиссияи эксперти дохил карда шаванд:

- доктори илмҳои сиёсӣ Каримов Ш.;
- доктори илмҳои ҳуқуқ Азиззода У.;
- доктори илмҳои таърих Акрамӣ З.И.

Қарор яқдилона бо овоздиҳии ошкоро қабул карда шуд.

Муовини раиси Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои фалсафа  
Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои фалсафа



*[Handwritten signature]*

Ҷононов С.

Муминов А. И.